

98194 - Ҳукми қасам хўрдан ба мусҳаф (китоби Қуръон) ва кафорати қасамшиканӣ

савол

Дастамро дар болои китоби Қуръон гузошта бо он қасам хўрдам ва ба қасамам вафо карда натавонистам. Оё бар ман кафорати қасам воҷиб аст?

Чавоби муфассал

Ҳамду сано барои Аллоҳ.

Аввал:

Қасам танҳо ба номе аз номҳо ё сифате аз сифтаони Аллоҳ баста шуда ва мувофиқи шариъат мегардад.

Қасам хўрдан ба Қуръон ин қасам хўрдан ба қаломи Аллоҳ таъоло аст ва қаломи Аллоҳ сифате аз сифатони ӯст. Аммо қасам хўрдан ба мусҳаф (китоби Қуръон) бошад, агар қасамхўранда қаломи Аллоҳро, ки дар ин китоб навишта шудааст, дар назар дошта бошад, қасами ӯ мувофиқи шариъат ва дуруст мебошад. Аммо агар варақу рангро дар назар дошта бошад, пас ин қасам ба ғайри Аллоҳ таъоло буда ва он ширк аст. Чуноне ки паёмбари Худо (дуруду паёми Аллоҳ бар ӯ бод) фармудааст: "Касе, ки ба ғайри Аллоҳ (ба чизи дигар) қасам бихўрад, дар ҳақиқат куфр ё ширк варзидааст". Тирмизӣ (1535) ва Абудовуд (3251) ин ҳадисро ривоят кардаанд. Албонӣ онро дар "Саҳиҳу-т-тирмизӣ" саҳех шуморидааст.

Бинобар ин, беҳтараст, ки инсон бояд ба мусҳаф (китоби Қуръон) қасам нахўрад, зоро дар мусҳаф ҳам қаломи Аллоҳ вучуд дорад ва ҳам рангу варақ вучуд дорад.

Аммо ҳангоми қасам хўрдан дастро бар болои мусҳаф (китоби Қуръон) ё дар дохили он гузоштан, ин як амали нав пайдост. Ин амалро баъзе аз мардум барои мустаҳкам

ва саҳт гардонидани қасам анҷом медиҳанд, то қасамхӯрандaro аз дуруғ гуфтан битарсонанд.

Аз Шайх Ибни Усаймин (раҳмати Аллоҳ бар ў бод) аз ҳукми ба мусҳаф (китоби Қуръон) қасам хӯрдан пурсиданд. Дар ҷавоб гуфт:

Савганду қасам танҳо ба Аллоҳ таъоло ё ба сифате аз сифатони Ӯ ҷоиз аст. Агар инсон ба Аллоҳ таъоло қасам хӯрад, ягон ҳочате нест, ки мусҳафро оварда, ба он ҳам қасам хӯрад. Қасам хӯрдан ба мусҳаф дар замони паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) ва саҳобагон вуҷуд надошт ва ҳатто баъди ҷамъоварии Қуръон дар як китоб, ба мусҳаф қасам намехӯрданд. Балки инсон бояд танҳо ба Аллоҳ таъоло қасам бихӯрад ва набояд ба мусҳаф бошад. Аз "Фатово нурун Ҷала-д-дарб" бо каме тағиирот нақл шудааст.

Дар қарори "Маҷмау-л-ғиқҳи-л-исломӣ" омадааст:

"2. Ҳангоми қасам хӯрдан, барои дурустии қасам дasti ҳудро дар болои мусҳаф (китоби Қуръон) ё Таврот ё Инчил ва ғайра гузоштан лозим нест. Вале агар ҳоким онро барои мустаҳкам кардани қасам ва тарсонидани қасамхӯранда аз қасами дурӯғ раво донад, ҷоиз аст.

3. Ҷоиз нест, ки мусулмон ҳангоми қасам хӯрдан дасташро бар болои Таврот ё Инчил гузорад, зоро нусхаҳое, ки дар ҳоли ҳозир дастраси ҳамагонанд, тағиир ёфта шудаанд ва он нусҳаи аслие, ки бар Мӯсо ва Исо (дуруди Аллоҳ бар онҳо бод) нозил шудааст, дигар вуҷуд надоранд, зоро шариате, ки Аллоҳ таъоло ба он, паёмбара什 Муҳаммад (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод)-ро фиристодаст, шариатҳои пешинро мансух намудааст". "Фатово исломия" (3/463).

Дуввум:

Агар инсон қасам хӯрда бар он вафо карда натавонад, пас барои ў кафорати қасам лозим мегардад. Чигунагии кафорати қасам дар саволи рақами ([45676](#)) гузашт.

Аллоҳ донотар аст.